



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Выпуск №. 6
Период: март – май 2023 г

Сады деревьев тутовника в районе Дарваз

Фото: Центр гляциологии Агентство по гидрометеорологии



В настоящем шестом ежеквартальном бюллетене (март-май 2023) представлен обзор процесса изменения климата в Республике Таджикистан, а также освещены основные мероприятия, проводимые при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках Проекта «Обеспечение эффективного процесса Национального плана адаптации (НПА) для Таджикистана», финансируемого Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) и нацеленные на политические и институциональные изменения для адаптации к изменению климата. Последовательно будут изданы следующие два ежеквартальных бюллетеня за 2023 год для государственных секторов с целью подготовки мер и действий по адаптации к изменению климата на основе проверенных данных. Представленные в бюллетене материалы будут также интересны широкому кругу читателей из числа сотрудников научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, неправительственных организаций, и средств массовой информации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Температурный режим

Температурный режим весеннего сезона 2023 года на территории республики является, преимущественно, очень тёплым. Анализ отклонения средних сезонных температур показывает следующее ([Таблица 1. / Диаграмма 1.](#)):

- В большинстве районов, расположенных до 1000 метров над уровнем моря (м. н.у.м), весенний сезон отмечался тёплым на 8 метеорологических пунктах наблюдений и очень тёплым на 7 метеорологических пунктах наблюдений.
- В районах, расположенных на высотах от 1000 до 2500 м.н.у.м, весна была тёплая на 5 метеорологических пунктах наблюдений и очень тёплая на 16 метеорологических пунктах наблюдений.
- Весенний период в районах, расположенных на высотах выше 2500 м. н.у.м, был тёплым на 10 метеорологических станциях и в пределах нормы на 2 метеорологических станциях.

[Таблица 1. Отклонения средних сезонных температур воздуха по высотным зонам весеннего периода в Республике Таджикистан](#)

Высотная зона	Модуль отклонения
До 1000 м. н.у.м	Тёплый сезон от +2,5 до +3,0 °C Очень тёплый сезон от +3,1 до +3,8 °C Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался
От 1000 до 2500 м. н.у.м	Тёплый сезон от +1,3 до +3 °C Очень тёплый сезон от +3,4 до +3,9 °C Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался
Выше 2500 м. н.у.м	Тёплый сезон от +0,7 до +2,5 °C Очень тёплый сезон не наблюдался Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался

При анализе и оценке теплового состояния месяца, сезона и года были использованы основные методы расчётов отклонения от соответствующей нормы, указанные в Климатическом обзоре Республики Таджикистан 2023 года.

Диаграмма 1. Отклонение средней температуры воздуха от климатической нормы за весенний период 2023 г.



Влагообеспеченность

В соответствии с проведенным анализом, весенний сезон 2023 года характеризуется неравномерным выпадением осадков (*Диаграмма 2*):

Диаграмма 2. Отклонение накопления осадков от климатической нормы за весенний период 2023 г.



- В районах, расположенных до 1000 м, сумма осадков за сезон на всех метеорологических пунктах наблюдений отмечается ниже климатической нормы на 26-74 %.
- В районах, расположенных на высотах от 1000 до 2500 м, сумма осадков за сезон на 19 метеорологических станциях ниже климатической нормы на 20-85 % и лишь на 2 метеостанциях осадки были в пределах климатической нормы.
- В районах, расположенных на высотах выше 2500 м, сумма осадков за сезон отмечается на 11 метеорологических станциях ниже климатической нормы на 21-81% и лишь на 1 метеостанции в пределах климатической нормы.

АНАЛИЗ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА ПО МЕСЯЦАМ

Март 2023 года

Март в Таджикистане характеризовался относительно теплой погодой, лишь в третей пятидневке и в конце месяца отмечалось кратковременное понижение температуры воздуха.

Среднемесячная температура воздуха в большинстве районах республики оказалась на 1-2 °C выше климатической нормы и составила: в долинах +11 +13 °C, в предгорьях +8 +9 °C, в горах +1 +7 °C, высокогорьях -4 -9 °C (в районах Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) до -13 °C).

Осадки различной степени интенсивности выпадали в течение 12-18 дней. Месячная сумма осадков была в основном выше нормы лишь местами было ниже среднемноголетних значений и составили: по Хатлонской области 42-232,6 мм (71-146%); по Согдийской области 43,4-136 мм (116-287%), по Районам республиканского подчинения РРП 92-306,2 мм (81-201%); по ГБАО 3,6-167,3 мм (42-327%).

13-14 марта в республике наблюдалась неустойчивая погода, обусловленная выходом Южно-Каспийского циклона, в тыл которому осуществился заток

холодного северо-западного воздуха арктического происхождения, что привело к понижению температуры воздуха в большинстве районах за исключением запада ГБАО. Пониженный температурный фон характеризовался выпадением дождя с переходом в снег.

Усиление конвективных процессов вызвало активизацию грозовой деятельности, что и было зафиксировано в большинстве метеорологических станций Хатлонской области и РРП в периоде 4-5, 10-11 и 26-27 марта, в этот же период местами по области прошли ливневые осадки, распределение которых по территории было крайне неравномерным. Наиболее интенсивные осадки прошли 11 и 27 марта. 11 марта за 12 часов в Пархаре выпало 22 мм осадков, Хамадони за 6 часов - 21 мм, в Дарбанде за 9 часов - 27 мм, Тавильдаре за 9 часов - 26 мм, Калаи лаби об за 9 часов- 26 мм, 27 марта: в Гиссаре за 12 часов выпало 22 мм осадков, в Чормазаке за 9 часов 27 мм, в Бустанабаде за 12 часов 27 мм.

13-14 и 29 марта, в отдельных районах Хатлонской области, РРП и Согдийской области наблюдалась усиление ветра до 15-24 м/с. По крайнему югу 5, 10 и 13 марта отмечалась пыльная мгла.

Месячная сумма осадков по республике по сравнению с прошлым годом выпало больше нормы: (март 2020 64% от нормы) март 2021 года 137% от нормы (на 73% больше нормы выпало в этом году за аналогичный период).

Апрель 2023 года

Апрель в долинах Хатлонской области и РРП характеризовался относительно теплой погодой, в долинах Согдийской области и в горно-высокогорных районах была относительно прохладная погода.

Среднемесячная температура воздуха в долинах Хатлонской области и РРП оказалась на 1-2 °C выше климатической нормы; в долинах Согдийской области и в горных районах около местами на 1-2 °C ниже нормы, в высокогорных районах на 2-5 °C ниже климатической нормы и составила: в долинах +16 +21 °C, в предгорьях +13 +15 °C, в горных районах +7 +12 °C, высокогорьях -2 -7 °C (в Булункуле -10 °C).

Осадки различной степени интенсивности выпадали в течение 3-12 дней. Месячная сумма осадков была в основном ниже среднемноголетних значений, и составили: по Хатлонской области 7-88 мм (15-53%); по Согдийской области 14-43,5 мм (25-77%), по РРП 20,5-141,4 мм (20-99%); по ГБАО 5,7-38,8 мм (32-120%).

Неустойчивая погода 4 апреля, была обусловлена выходом Мургабского циклона, в тыл которому осуществился заток влажного западного воздуха, что привело к выпадению существенных осадков.

В большинстве метеорологических станций РРП в связи усилением конвективных процессов прошли ливневые осадки, распределение которых по территории было крайне неравномерным, наиболее интенсивные осадки прошли: за 12 часов в Ховалинге выпало 24мм, в Дарбанде -36мм, в Чормазаке -32мм, Раште-27мм, в Тавильдаре-39мм, в Хушьери-40мм, в Бустанабаде-32мм.

4 апреля в отдельных районах Хатлонской области, РРП и Согдийской области наблюдалось усиление ветра до 16-22 м/с. 21 и 30 апреля местами по Хатлонской области и 30 апреля местами и РРП отмечалась пыльная мгла. 15,17-18 и 21 апреля в отдельных районах Хатлонской области и РРП отмечалась гроза.

Май 2023 года

Май месяц в республике характеризовался жаркой погодой.

Средняя месячная температура воздуха в основном была выше климатической нормы на 1-30 и составила: в долинах 22-270 тепла; в предгорьях 18-220 тепла; в горах 14-200 тепла (местами 100 тепла), в высокогорьях 1-50 тепла.

В долинно-предгорной части республики дожди выпадали в течение 6-12 дней (при норме 6-13 дней), в горных и высокогорных районах 2-13 дней (при норме 3-16 дней). Месячная сумма осадков в большинстве районов республики была ниже нормы и лишь местами по Хатлонской области и по ВГБАО – выше нормы и составила: по Хатлонской области 52-215% (Нижний

Пяндж- 479 %), по Согдийской области 14-123%, по РРП 10-97%, по ЗГБАО 4-79% и по ВГБАО 26-210% от климатической нормы.

Наиболее сильные грозовые дожди прошли в ночь 10 на 11 мая, когда в предгорьях Хатлонской области за 6 часов выпало 22-41мм.

В целом в Хатлонской области ливни активизировали массовую селевую деятельность.

1-5 мая местами по Хатлонской области и РРП наблюдалась пыльная буря и мгла.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ВОДНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»



9 марта 2023 года в отеле Хаятт Риджеси Душанбе состоялась конференция, посвящённая приоритетным мерам адаптации к изменению климата в водном секторе Республики Таджикистан. Мероприятие было организовано в рамках инициативы ПРООН - проекта «Обеспечение эффективного процесса разработки НПА для Таджикистана», финансируемого Зеленым климатическим фондом, направленного на интеграцию адаптационных мер в национальную стратегию. Целью конференции было ознакомление участников с целями и задачами проекта, а также с их ролями и обязанностями в его реализации под руководством ПРООН и Комитета по охране окружающей среды Республики Таджикистан (КООС).

В открытии конференции приняли участие заместитель Постоянного представителя ПРООН в Таджикистане г-жа Элиса Калькаттерра, которая подчеркнула важность водного сектора в контексте изменения климата. Она отметила, что водный сектор является приоритетным в Национальной стратегии адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года и Определяемых на национальном уровне вкладах. Г-жа Калькаттерра призвала

участников активно работать над интеграцией мер адаптации в стратегические планы. С приветственным словом также выступил Г-н Сайдисмон Судурзода, руководитель Аналитического и диагностического контрольного центра КООС, который выразил благодарность ПРООН за поддержку в разработке климатических планов для ключевых секторов.

Основной частью конференции стали презентации ключевых национальных партнёров. Г-н Сайдисмон Судурзода, Г-н Каримджон Абулалимов, г-н С.М. Саидзода и г-н Камолиддин Назирзода представили доклады, охватывающие темы управления водными ресурсами и адаптации к изменениям климата. Были обсуждены важнейшие вопросы, такие как сохранение ледников, проблемы потери водных ресурсов и последствия наводнений, а также предложены конкретные меры, включая строительство канализационных сетей и укрепление берегов в зонах угрозы наводнений. Одним из важных предложений стало создание филиала Международного фонда защиты ледников в Душанбе, что позволит собирать важные данные для предотвращения негативных последствий.

В заключение со стороны представителей ПРООН был предложен ряд рекомендаций, среди которых уделено особое внимание созданию межведомственной рабочей группы для реализации НПА в водном секторе.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АДАПТАЦИИ: КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ТАДЖИКИСТАНЕ

12 апреля 2023 года в Страновом офисе ПРООН в Душанбе состоялось заседание Руководящего комитета проекта «Обеспечение эффективного процесса Национального плана адаптации (НПА) для Таджикистана», финансируемого ЗКФ и реализуемого ПРООН. Встреча объединила ключевых участников: г-жу Элизу Калькаторру, исполняющую обязанности заместителя Постоянного представителя ПРООН; г-на Абдулло Курбонзода, директора Агентства по гидрометеорологии; г-на Мухибулло Джунайдзода, руководителя Центра реализации инвестиционных проектов; представителей Министерства экономического развития и торговли, а также специалистов и менеджеров проектов ПРООН. Основной целью заседания стало обсуждение достигнутых результатов, текущих вызовов и годового плана работы.

В рамках проекта уже достигнуты значительные успехи. Создана Межведомственная рабочая группа для разработки Национального плана адаптации, опубликованы ключевые документы, включая Национальную стратегию адаптации к изменению климата до 2030 года и Четвёртое национальное сообщение Таджикистана в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Также представители страны приняли участие в Конференции сторон РКИК ООН (КС27) в Египте. Тем не менее, участники отметили, что реализация проекта столкнулась с рядом вызовов, таких как кадровые перестановки и внешние кризисы, включая пандемию COVID-19. Это привело к задержкам в реализации и необходимости пересмотра подходов.

Г-жа Мухиба Рабеджонова и г-н Мухибулло Джунайдзода предложили ускорить процессы найма специалистов, пересмотреть сроки реализации проекта и обеспечить регулярные встречи для координации. Директор Агентства по гидрометеорологии Абдулло Курбонзода подчеркнул, что успешная разработка НПА станет важным шагом для укрепления климатической устойчивости страны. Были предложены конкретные меры, включая подготовку документов для продления проекта, регулярный мониторинг и активное вовлечение национальных партнёров.

В завершение заседания г-жа Элиза Калькаторра отметила ключевую роль ЗКФ в поддержке климатических инициатив Таджикистана. Она выразила уверенность, что проект НПА станет основой для долгосрочного финансирования адаптационных мер и призвала участников к совместной работе для достижения устойчивых результатов. Решения, принятые на заседании, отражают стремление всех сторон создать прочную основу для реализации Национального плана адаптации, который поможет Таджикистану эффективно противостоять вызовам изменения климата.

Данная публикация подготовлена Агентством по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан при финансовой поддержке Зелёного Климатического Фонда и технической поддержки Программы Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в рамках проекта «Обеспечение Эффективного Процесса Национального Плана по Адаптации (НПА) для Таджикистана». Содержание публикации может не отражать взгляды ПРООН.

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в более чем 170 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств.

Для получения дополнительной информации или предоставления отзывов, пожалуйста, обращайтесь в Центр изучения изменения климата и озонового слоя Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан по электронной почте: climate.tj@gmail.com. Ваши отзывы помогут улучшить содержание последующих бюллетеней.



БЮЛЛЕТЕНИ ИТТИЛООТИИ СЕМОХА ОИД БА МУТОБИҚШАВЙ БА ТАҒИЙРЁБИИ ИҚЛИМ

Нашри № 6.
Даври: март – майи соли 2023

Боғҳои дараҳтон дар Ноҳияи Дарвоз

Акс: Маркази яхшиносии Агентии обуҳавошиносӣ



Дар бюллетени шашуми сеноҳаи мазкур (март – майи 2023) шарҳи раванди тағиӣрёбии иҷлими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷорабинуҳои асосии бо дастгирии Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар доираи лоиҳаи "Таъмини раванди самараноки нақшаш миллии мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон", ки аз ҷониби фонди иҷлими сабз маблағузорӣ мешавад ва ба тағиӣроти сиёсӣ ва институтионали барои мутобиқшавӣ ба тағиӣрёбии иҷлими нигаронида шудаанд, инъикос гардидааст. Ду бюллетени сеноҳаи дигар дар соли 2023 барои баҳшҳои давлатӣ бо мақсади дастгирии иттилоотӣ дар таҳия ва татбиқи ҷораҳои мутобиқшавӣ ба тағиӣрёбии иҷлими дар асоси маълумоти тасдиқшуда пайваста нашр карда мешаванд. Ҷаводҳои дар бюллетен пешниҳодшуда инчунин барои доираи васеи хонандагон аз ҳисоби кормандони институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва ёситаҳои ахбори муҳим арзёби мегардад.

ХУСУСИЯТҲОИ РЕҶАИ ҲАРОРАТИ ҲАВО ВА ТАЪМИНОТИ НАМНОКӢ

Речай ҳарорати ҳаво

Мавсими баҳори соли 2023 дар қаламрави ҷумҳурӣ асосан ҳеле гарм арзёбӣ гардидааст. Таҳлили тағиӣрёбии ҳарорати миёнаи мавсими нишондиҳандаҳои зеринро нишон медиҳад ([Ҷадвал 1. / Диаграмма 1.](#)):


- Дар бештарни минтақаҳои то 1000 метр ҷойгиршуда, мавсими баҳор дар 8 стансияи обуҳавосанҷӣ гарм ва дар 7 стансияи обуҳавосанҷӣ ҳеле гарм қайд карда шуд.
- Дар минтақаҳое, ки дар баландиҳои аз 1000 то 2500 метр ҷойгиранд, баҳор дар 5 стансияи обуҳавосанҷӣ гарм ва дар 16 стансияи обуҳавосанҷӣ ҳеле гарм мушоҳида шудааст.
- Мавсими баҳор дар минтақаҳое, ки дар баландии зиёда аз 2500 м ҷойгир шудаанд, дар 10 стансияи обуҳавосанҷӣ гарм ва дар 2 стансияи обуҳавосанҷӣ дар доираи меъёри иҷлими мушоҳида гардид.

[Ҷадвал 1. Тамоюли ҳарорати миёнаи мавсими ҳаво дар минтақаҳои баландкӯҳӣ дар мавсими баҳор барои Ҷумҳурии Тоҷикистон](#)

Минтақаҳои баланд	Нишондиҳандаҳои тамоюл
То 1000 м. аз сатҳи баҳр	Мавсими гарм аз +2,5 то +3,0 °C Мавсими ниҳоят гарм аз +3,1 то +3,8 °C Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст
Аз 1000 то 2500 м. аз сатҳи баҳр	Мавсими гарм аз +1,3 то +3 °C Мавсими ниҳоят гарм аз +3,4 то +3,9 °C Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст
Аз 2500 м баланд аз сатҳи баҳр	Мавсими гарм аз +0,7 то +2,5 °C Мавсими ниҳоят гарм мушоҳида нашудааст Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст

Ҳаноми таҳлил ва баҳодиҳии ҳолати гармии моҳ, мавсум ва сол усулҳои асосии ҳисобкунии тамоюл аз меъёри даҳлдор, ки дар Шарҳи иҷлими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 нишон дода шудаанд, истифода шуданд.

Диаграммаи 1. Тамоюоли ҳарорати миёнаи ҳаво аз меъёри иқлимій дар мавсими баҳори соли 2023.



Таъмини намнокӣ

Мувофиқи таҳлилҳо ба мавсими баҳори соли 2023 хусусияти боришоти нобаробар вобастагӣ дорад (*Диаграммаи 2*):

Диаграммаи 2. Тамоюоли ҷамъшавии боришот аз меъёри иқлимій барои мавсими баҳори соли 2023.



- Дар минтақаҳои то 1000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиришуда, миқдори боришоти мавсими дар ҳамаи стансияҳои обуҳавосанчӣ аз меъёри иқлимӣ 26 - 74% камтар ба қайд гирифта шудааст.
 - Дар минтақаҳое, ки дар баландии аз 1000 то 2500 м аз сатҳи баҳр ҷойгиранд, миқдори боришоти мавсими дар 19 стансияи обуҳавосанчӣ аз меъёри иқлимӣ
- 20-85% камтар ва танҳо дар 2 стансияи обуҳавосанчӣ боришот дар доираи меъёри иқлимӣ ба қайд гирифта шуд.
- В районах, расположенных на высотах выше 2500 м, сумма осадков за сезон отмечается на 11 метеорологических станциях ниже климатической нормы на 21-81% и лишь на 1 метеостанции в пределах климатической нормы.

ТАҲЛИЛИ МАВСИМИ БАҲОР АЗ РӮИ МОҲҲО

Марти соли 2023

Моҳи марта соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои гарми ғайримуқаррарӣ ва боришоти аз меъёри иқлимӣ кам мушоҳида гардид.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар бештари манотики қишвар аз меъёри иқлимӣ то 4-70 баланд, дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон то 1-20 баланд, танҳо дар мавзеи Булункӯл аз меъёри иқлимӣ 1,50 паст ба қайд гирифта шуда, дар ноҳияҳои водибуда 14+180 гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ 3+100 гарм, дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ 6-90 хунуки (дар мавзеи Булункӯл то -15,80 хунук)-ро ташкил намуд.

Дар давоми моҳ омезиши анбӯҳи ҳавои минтақаҳои ҷанубӣ боиси гармшавии бошиддати речай ҳаво дар тамоми қаламрави қишвар гардида, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо аз 18+230 то 23+280 гарм шуда, ҳарорати шабонаи ҳаво тағиیر ёфта аз 4+90 то 9+140 гарм шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ тағиирёбии ҳарорати ҳаво мушоҳида шуда, рӯзона аз 3+80 то 12+170 гарм, шабона аз 4-90 хунук то 2+70 гарм, дар шарқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон шабона аз 19-240 то 6-110 хунук, рӯзона бошад аз 3-80 хунук то 3+80 гармӣ ба қайд гирифта шуд.

Боришот давоми моҳ тӯлий 2 - 9 шабонарӯз мушоҳида гардид. Миқдори боришоти моҳона дар ҷумҳурӣ аз

меъёри иқлимӣ кам арзёбӣ шуда, танҳо санаи 12 март таъсири воридшавии ҷарҳа (сиклон)-и ҷанубӣ дар алоқамандӣ бо равандҳои атмосферии фронталӣ боиси ба амал омадани боришоти шиддатнок дар баъзе стансияҳои обуҳавосанчӣ гардид (давоми 12 соат дар мавзеи Чормағзак 51мм, мавзеи Ҳушёрӣ 23мм, ноҳияи Дарбанд 19мм, ноҳияи Ховалинг 24мм, дар мавзеи Искандаркӯл 25мм ва дар шаҳри Душанбе 23мм ба қайд гирифта шуд).

Миқдори моҳонаи боришоти атмосферӣ дар ҷумҳурӣ аз меъёри иқлимӣ чунин арзёбӣ гардид: дар вилояти Ҳатлон 15-56%, дар вилояти Суғд 38-95%, дар Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ 10-69%, дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон 6-34%.

Давраи рӯзҳои 7-8 ва 11 март дар ноҳияҳои алоҳидаи НТҶ, вилоятҳои Ҳатлон ва Суғд шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 15-20м/с мушоҳида шуда, дар давраи рӯзҳои 19-20 ва 31 март раъду барқ ба амал омада буд.

Рӯзҳои 8-9,11,25,29-30 март дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Ҳатлон ҷангӯ ғубор ба қайд гирифта шуд.

Апрели соли 2023

Моҳи апрели соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои гарм ва боришоти аз меъёри иқлими кам мушоҳида гардид.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар бештари манотики кишвар аз меъёри иқлими то $1\text{--}2^\circ$ баланд ба қайд гирифта шуда, дар водиҳо $17\text{--}22^\circ$ гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз $3\text{--}8^\circ$ то $9\text{--}14^\circ$ гарм, дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ $-3\text{--}1^\circ$ -ро ташкил намуд.

Дар давоми моҳ омезиши анбӯҳи ҳавои минтақаҳои ҷанубӣ боиси гармшавии речай ҳарорати ҳаво дар тамоми қаламрави кишвар гардида, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо аз $18\text{--}23^\circ$ то $29\text{--}34^\circ$ гарм шуда, ҳарорати шабонаи ҳаво тағиیر ёфта аз $7\text{--}12^\circ$ то $13\text{--}18^\circ$ гарм шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ тағиирёбии ҳарорати ҳаво мушоҳида шуда, рӯзона аз $12\text{--}17^\circ$ то $19\text{--}24^\circ$ гарм, шабона аз $-1\text{--}4^\circ$ то $4\text{--}9^\circ$ гарм, дар шарқи Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон (ВМҚБ) шабона аз $5\text{--}10^\circ$ то $0\text{--}5^\circ$ хунук, рӯзона бошад аз $3\text{--}8^\circ$ хунук то $6\text{--}11^\circ$ гармӣ ба қайд гирифта шуд. Воридшавии кӯтоҳмуддати анбӯҳи ҳавои сард танҳо рӯзҳои 17-18 апрел мушоҳида шуда, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар бештари ноҳияҳои водибуда то $6\text{--}13^\circ$ паст шуда, ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво аз нишондиҳандаҳои миёнаи дарозмуддат то $5\text{--}7^\circ$ пасттар арзёбӣ гардид.

Боришот давоми моҳ тӯлӣ 5 - 10 шабонарӯз мушоҳида гардид. Миқдори боришоти моҳона дар ҷумҳурӣ аз меъёри иқлими кам арзёбӣ шуда, танҳо санаи 18 апрел бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои сарду намнок аз минтақаҳои ғарб дар як қатор ноҳияҳои ҷумҳурӣ боришоти шиддатнок ба қайд гирифта шуд.

Дар стансияҳои алоҳидаи обуҳавоссанҷӣ боришоти бошиддати борон мушоҳида гардид (давоми 12 соат дар н.Панҷ 24 мм, н.Фарҳор 17мм, ш.Қӯлоб 18мм, н. Мӯъминобод 22мм, н.Ховалинг 17мм, н.Рӯшон 15 мм ва мавзеи Навобод (борон, барф) 17мм). Миқдори боришоти баамаломада дар вилояти Ҳатлон 15-56%, вилояти Суғд 38-95%, Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (НТҶ) 10-69% ва ВМҚБ 6-34% аз меъёри иқлимиро ташкил намуд.

Давраи рӯзҳои 2, 5, 10, 13, 14-18 ва 26-27 апрел дар ноҳияҳои алоҳидаи НТҶ, вилоятҳои Ҳатлон ва Суғд шиддатнокии вазиши шамол бо суръати то $15\text{--}22\text{ м/с}$ мушоҳида шуда, инчунин давраи рӯзҳои 1, 6, 10, 16-17 ва 26-27 апрел дар як қатор ноҳияҳои ҷумҳурӣ раъду барқ ба амал омада буд.

Рӯзҳои 5,11, 12 ва 15-18 апрел дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Ҳатлон ва НТҶ чангӯ ғубор ба қайд гирифта шуд.

Майи соли 2023

Моҳи майи соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои гарм ва боришоти аз меъёри иқлими кам мушоҳида гардид.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар бештари манотики кишвар аз меъёри иқлими то $1\text{--}2^\circ$ баланд, дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ дар ҳадди меъёр ба қайд гирифта шуда, дар водиҳо $22\text{--}26^\circ$ гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз $12\text{--}16^\circ$ гарм, (дар н.Лаҳш то $+8^\circ$ гарм,

дар н. Дарвоз то $+19^\circ$ гарм, дар Ҳумроғи то $+18^\circ$ гарм) дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ $0\text{--}5^\circ$ гармиро ташкил намуд.

Дар давоми моҳ омезиши анбӯҳи ҳавои минтақаҳои ҷанубӣ боиси гармшавии речай ҳарорати ҳаво дар тамоми қаламрави кишвар гардида, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо то $30\text{--}35^\circ$

гарм, дар ноҳияҳои ҷануби то $37+39$ гарм шуда, ҳарорати шабонаи ҳаво тағиیر ёфта аз $9+14^\circ$ то $17+22^\circ$ гарм шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ тағиирёбии ҳарорати ҳаво мушоҳида шуда, рӯзона аз $16+22^\circ$ то $24+29^\circ$ гарм, (дар н.Дарвоз то $32+34$ гарм) шабона аз $3+8^\circ$ то $8+13^\circ$ гарм, дар шарқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон (ВМКБ) шабона аз $0-5^\circ$ хунук то $0+5^\circ$ гарм, рӯзона бошад аз $6+11^\circ$ то $11+16^\circ$ гармӣ ба қайд гирифта шуд. Воридшавии кӯтоҳмуддати анбӯҳӣ ҳавои сард танҳо рӯзҳои 6 ва 16 май мушоҳида шуда, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар бештари ноҳияҳои водибуда то $8-13^\circ$ паст шуда, ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво аз нишондиҳандаҳои миёнаи дарозмуддат то $2-5^\circ$ пасттар арзёбӣ гардид.

Боришот давоми моҳ тӯлӣ 5 - 10 шабонарӯз мушоҳида гардид.

Миқдори боришоти моҳона дар ҷумҳурӣ аз меъёри иқлими кам арзёбӣ шуда, бо истисно аз шарқӣ ВМКБ. Миқдори моҳонаи боришот дар вилояти Ҳатлон 14-98%, вилояти Суғд 17-59%, дар НТҶ 20-96%, ВМКБ 123-275%, (дар мавзеи Булункӯл 34%) аз меъёри иқлими ташкил намуд.

Рӯзи 18 май дар стансияҳои алоҳидаи обуҳавосанҷӣ боришоти бошиддат мушоҳида гардида, дар давоми 9 соат дар Чормағзак 22 мм, дар н.Ёвон 22 мм, дар Ҳушёри 28 мм ва дар Бустонобод 27 мм борид.

24 май танҳо дар Тавилдара дар як шабонарӯз 27 миллиметр борид.

Дар н.Деҳавз обу ҳавои ғайримуқаррарӣ мушоҳида карда шуд, ки дар як шабонарӯз 38 миллиметр барф борида, қабати барф ба 50 сантиметр расид, ки бори аввал дар н.Деҳавз мушоҳида карда шуд. Деҳавз аз ҷиҳати ҳусусиятҳои иқлими ҷои ҳушку хунук аст. Ҷунин вазъи боду ҳаво дар охири мавсими баҳор боришоти барфи пуршиддат дарҳолатҳои нодир мушоҳида мегардад. Ин ҳодиса, ки 26 майи соли 2023 мушоҳида шудааст, як ҳодисаи ғайримуқаррарӣ аст.

Давраи рӯзҳои 5, 6, 17 ва 24-25 май дар ноҳияҳои алоҳидаи НТҶ, вилоятҳои Ҳатлон ва Суғд шиддатнокии вазиши шамол бо суръати то $16-22\text{m/s}$, дар Айвоҷ то 26m/s мушоҳида шуд.

Рӯзҳои 5-6, 12, 16, 23 ва 25-26 май дар вилояти Ҳатлон ва НТҶ ҷангӯ ғубор ба қайд гирифта шуд.

КОНФРОНС "ТАДБИРҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ МУТОБИҚШАВЫ БА ТАҒИЙРЕБИИ ИҚЛИМ ДАР БАХШИ ОБИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН"



9 марта Соли 2023 дар меҳмонхонаи Ҳаятт Риҷенси Душанбе конферонсе баҳшида ба тадбирҳои афзалиятноки мутобиқшавӣ ба тағиирёбии иқлим дар баҳши оби Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Ҷорабинӣ дар доираи ташабbusi БРСММ - Лоиҳаи "Таъмини раванди самараноки таҳияи НММ

барои Тоҷикистон", ки аз ҷониби фонди ИҶлими Сабз маблағузорӣ мешавад, ки ба ҳамгироии тадбирҳои мутобиқсозӣ ба стратегияи миллӣ равона шудааст, ташкил карда шуд. Мақсади конфронс шиносии иштирокчиён бо ҳадафҳо ва вазифаҳои лоиха, инчунин нақшҳо ва вазифаҳои онҳо дар татбиқи он таҳти роҳбарии БРСММ Ва Кумитаи Ҳифзи муҳити зисти Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҲМЗ) буд.

Дар ифтитоҳи конфронс муовини намояндаи доимии БРСММ дар Тоҷикистон Ҳонум Елиза Калкаторра иштирок намуда, аҳамияти бахши обро дар заминаи тағиӣрёбии иҶлим таъқид намуд. Вай қайд кард, ки бахши об дар стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағиӣрёбии иҶлими Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншуда афзалият дорад. Ҳонум Калкаторра иштирокчиёнро даъват кард, ки барои ҳамгироии тадбирҳои мутобиқшавӣ ба нақшаҳои стратегӣ фаъолона кор қунанд.

Саидисмон Судурзода, роҳбари Маркази назорати таҳлилӣ ва ташхисии КҲМЗ низ бо сухани ифтитоҳи оғоз намуда ва ба намояндағони БРСММ ҷиҳати дастгирӣ дар таҳияи нақшаҳои иҶлим

барои баҳшҳои асосӣ изҳори сипос намуд.

Қисми асосии конфронс муаррифии шарикони асосии миллӣ ба ҳисоб рафт. Намояндағони КҲМЗ Саидисмон Судурзода, Каримҷон Абдуалимов, Саидзода С.М ва Камолиддин Назирзода гузоришҳои хешро дар мавзӯъҳои идорақунии захираҳои об ва мутобиқ шудан ба тағиӣрёбии иҶлим ироа намуданд. Масъалаҳои муҳим, аз қабили ҳифзи пиряҳҳо, мушкилоти аз даст додани захираҳои об ва оқибатҳои обхезӣ баррасӣ шуданд ва ҷораҳои мушахҳас, аз ҷумла бунёди шабакаҳои канализатсия ва мустаҳкам кардани соҳилҳо дар минтақаҳои таҳди迪 обхезӣ пешниҳод карда шуданд. Яке аз пешниҳодҳои муҳим таъсиси филиали Фонди Байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо дар Душанбе буд, ки ба ҷамъоварии маълумоти муҳим барои пешгирии оқибатҳои манғӣ имкон медиҳад.

Дар хотима аз ҷониби намояндағони БРСММ як қатор тавсияҳо пешниҳод карда шуданд, ки дар байни онҳо ба таъсиси гурӯҳи кории байнисоҳавӣ барои татбиқи НММ дар бахши обдиқати маҳсус дарҷ карда шудааст.

НАҚШАИ МИЛЛИИ МУТОБИҚШАВӢ: ВОСИТАИ АСОСИИ МУҚОВИМАТ БА ТАҒИЙРЁБИИ ИҶЛИМ ДАР ТОҶИКИСТОН

12 апрели соли 2023 дар дафтари кишвари БРСММ дар Душанбе ҷаласаи кумитаи Роҳбарикунданаи лоихаи "Таъмини раванди самараноки нақшай миллии мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон", ки аз ҷониби Фонди иҶлими сабз маблағузорӣ ва аз ҷониби БРСММ амалӣ карда мешавад, баргузор гардид. Воҳурии мазкур иштирокчиёни калидиро муттаҳид кард: ҳонум Элиза Калкаторра,

иҷроқунандаи вазифаи муовини намояндаи Доимии БРСММ Абдулло Қурбонзода, директори Агентии обуҳавошиносӣ, Муҳибулло Ҷунайдзода - роҳбари Маркази татбиқи лоихаҳои сармояғузорӣ, намояндағони Вазорати рушди иқтисод ва савдо, инчунин мутахассисон ва менечерони лоихаҳои БРСММ.

Мақсади асосии ҷаласа муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада, ва иҷрои нақшай солонаи корӣ маҳсуб ёфт.

Дар доираи лоиҳа аллакай муваффақиятҳои назаррас ба даст оварда шудаанд. Гурӯҳи Кории Байниндоравӣ барои таҳияи нақшай миллии мутобиқшавӣ таъсис дода шуд, ҳуҷҷатҳои асосӣ, аз ҷумла стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағиӣрёбии иҶлим то соли 2030 ва Гузориши чоруми миллии ҶТ дар доираи конвенсияи Ҷаҳорҷӯбай СММ оид ба тағиӣрёбии иҶлим нашр карда шуданд. Ҳамчунин намояндагони кишвар дар Конфронси ҷонибҳои конвенсияи Ҷаҳорҷӯбай СММ (КОП 27) дар Миср иштирок карданд. Бо вуҷуди ин, иштирокчиён қайд карданд, ки татбиқи лоиҳа бо як қатор мушкилот, ба монанди тағиӣрёбии қадрҳо ва бӯҳронҳои беруна, аз ҷумла пандемияи COVID-19 рӯ ба рӯ шудааст. Ин ба таъхир дар татбиқ ва зарурати аз нав дига баромадани равишҳо оварда расонд.

Муҳиба Рабечанова ва Муҳибулло Ҷунайдзода пешниҳод карданд, ки раванди ҷаласа мутахассисонро суръат бахшанд, мӯҳлати татбиқи лоиҳаро аз нав

дида бароянд ва воҳӯриҳои мунтазамро барои ҳамоҳангозӣ таъмин кунанд. Директори Агентии Обуҳавошиносӣ Абдулло Курбонзода таъқид кард, ки рушди бомуваффақияти НММ қадами муҳим барои таҳқими устувории иҶлими кишвар ҳоҳад буд. Таҷдирҳои мушахҳас, аз ҷумла таҳияи ҳуҷҷатҳо барои тамдиҳи лоиҳа, мониторинги мунтазам ва ҷалби фаъолонаи шарикони миллӣ пешниҳод карда шуданд.

Дар анҷоми ҷаласа Элиза Калкатерра нақши калидии ФИС-ро дар дастгирии ташаббусҳои иҶлими Тоҷикистон қайд кард. Вай изҳори боварӣ кард, ки лоиҳаи НММ барои маблағузории дарозмуддати ҷораҳои мутобиқсозӣ асос ҳоҳад буд ва иштирокчиёнро ба ҳамкорӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои устувор даъват кард. Қарорҳои дар ҷаласа қабулшуда ҳоҳиши ҳамаи ҷонибҳоро барои фароҳам овардани заминаи мустаҳкам барои татбиқи нақшай миллии мутобиқшавӣ, ки ба Тоҷикистон барои муқовимат ба мушкилоти тағиӣрёбии иҶлим кӯмак мекунад, инъикос мекунанд.

Ин нашрия аз ҷониби Агентии обуҳавошиносӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Фонди ИҶлими Сабз ва дастгирии техникии Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар доираи лоиҳаи "Таъмини раванди Самараноки Нақшай Миллии Мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон" таҳия шудааст. Мазмуни нашрия метавонад назари БРСММро инъикос мекунад.

БРСММ бо намояндагони тамоми табақаҳои ҷомеа ҳамкорӣ намуда, дар соҳтмони давлатии кишварҳо кӯмак мерасонад, то онҳо ба бӯҳрон муқобилат кунанд ва рушдро ташвиқ ва дастгирӣ кунанд, ки ба беҳтар шудани сифати зиндагии ҳар як шаҳс оварда мерасонад. Ҳангоми кор дар маҳалҳо дар зиёда аз 170 кишвар ва қаламрав, мо биниши ҷаҳонӣ ва ҳалли маҳаллиро пешниҳод менамоем, ки ба зиндагии комилҳуқӯқи мардум мусоидат мекунанд ва устувории давлатро баланд мебардоранд.

Барои маълумоти иловагӣ ё пешниҳоди фикру мулоҳизаҳо, лутфанд ба Маркази омӯзиши тағиӣрёбии иҶлим ва қабати озони Агентии обуҳавошиносӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути почтаи электронӣ муроҷиат намоед: climate.tj@gmail.com. фикру мулоҳизаҳои Шумо ба беҳтар шудани мундариҷаи бюллетенҳои минбаъда мусоидат мекунанд.